

ҚОНУНИ

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2018

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 11, мод. 781)

(ҚҶТ аз 5.02.2018 с., № 1504; аз 13.03.2018 с., № 1514; аз 19.06.2018 с., № 1536; аз 2.10.2018 с., № 1552; аз 03.01.2019 с., № 1587)

Моддаи 1. Ҳаҷми умумии даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои даромад ба маблағи 21752289 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла **(ҚҶТ аз 2.10.2018 с., № 1552)**:

- даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 16921902 ҳазор сомонӣ, аз онҳо **(ҚҶТ аз 2.10.2018 с., № 1552)**:

воридоти андозӣ - 14743919 ҳазор сомонӣ;

воридоти ғайриандоз - 1772983 ҳазор сомонӣ **(ҚҶТ аз**

2.10.2018 с., № 1552);

грантҳо барои дастгирии бучет аз ҳисоби

созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ - 405000 ҳазор сомонӣ;

- бучети лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ

бо ҷалби захираҳои молиявии беруна - 3274477 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

қарзҳо - 1764612 ҳазор сомонӣ;

грантҳо - 1509865 ҳазор сомонӣ;

- маблағҳои махсуси ташкилоту

муассисаҳои бучетӣ - 1555910 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 2. Ҳаҷми умумии харочоти Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии хароҷоти Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ба маблағи 24557052 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузори (**ҚҶТ аз 2.10.2018 с., № 1552**):

- мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ - 1120829 ҳазор сомонӣ;
- мудофиа (на барои нашр);
- мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиботи ҳуқуқӣ ва судҳо (на барои нашр);
- маориф - 3863064 ҳазор сомонӣ;
- тандурустӣ - 1550944 ҳазор сомонӣ;
- суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ - 3357910 ҳазор сомонӣ;
- фарҳанг ва варзиш - 648729 ҳазор сомонӣ;
- хоҷагии манзилию коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал - 851712 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ - 6702808 ҳазор сомонӣ (**ҚҶТ аз 2.10.2018 с., № 1552**);
- соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор - 676081 ҳазор сомонӣ;
- саноат ва сохтмон - 132376 ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия - 1462898 ҳазор сомонӣ;
- дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва хизматрасонӣ - 57297 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти дигар - 2476547 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 3. Ҳаҷми умумии касри бучети давлатӣ ва манбаъҳои пӯшонидани он

1. Ҳаҷми умумии касри Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ба андозаи 4,2 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 2804763 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад (**ҚҶТ аз 2.10.2018 с., № 1552**).

2. Манбаи пӯшонидани касри бучети давлатӣ ба таври зерин муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти давлатӣ - 26000 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз фурӯши векселҳои хазинадорӣ - 95000 ҳазор сомонӣ;
- иҷрои барзиёди нақшаи даромади бучетҳои

маҳаллӣ - 10152 ҳазор сомонӣ;

- аз ҳисоби қарзҳои (грантҳои) созмонҳои

байналмилалӣ молиявӣ - 203181 ҳазор сомонӣ;

- аз ҳисоби коғазҳои қиматноки давлатӣ

(евробондҳо)

- 2470430 ҳазор сомонӣ (**ҚЧТ аз 2.10.2018**

с., № 1552).

3. Маблағгузори пардохти қарзи асосии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,6 фоизи Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 1105088 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти ҷорӣ бучети ҷумҳуриявӣ 538680 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби барориши векселҳои давлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои) созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ, маблағҳои баргардонидашуда аз рӯи созишномаҳои зерқарзӣ, бақияи маблағҳои озоди бучети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2018 дар Бонки миллии Тоҷикистон ва Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 566408 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

4. Маблағгузори хизматрасонии қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 384587 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти ҷорӣ бучети ҷумҳуриявӣ 179577 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Агроинвестбанк" ба суратҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 40000 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби бақияи маблағҳои озоди бучети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2018 ва Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 165010 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

Моддаи 4. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ

Бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 10282004 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 13076615 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 2794611 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад (**ҚЧТ аз 2.10.2018 с., № 1552).**

Моддаи 5. Даромади бучети ҷумҳуриявӣ аз рӯи манбаъҳои даромад

Дар бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 воридоти даромад аз ҳисоби субъектҳои хоҷагидорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 10282004 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла (**ҚЧТ аз 2.10.2018 с., № 1552):**

- андоз аз арзиши иловашуда - 4909992 ҳазор сомонӣ;

- аксизҳо - 403492 ҳазор сомонӣ;

- андоз аз фурӯш - 19600 ҳазор сомонӣ;

- андоз барои захираҳои табиӣ - 193827 ҳазор сомонӣ;

- андоз аз фоида - 640134 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз даромад - 813640 ҳазор сомонӣ;
- бочҳои гумрукӣ - 842789 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони
роҳҳои автомобилгард - 360000 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ - 1693530 ҳазор сомонӣ (*ҚҶТ аз 2.10.2018*

с., № 1552);

- грантҳои созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ - 405000 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 6. Харочоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ

Харочоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018 аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ дар ҳаҷми зерин тасдиқ карда шавад:

Маблағгузориҳои бахши ҳокимияти давлатӣ ва

идоракунӣ - 720113 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ - 157744 ҳазор сомонӣ;
- сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ - 107832 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти сиёсати берунӣ - 240176 ҳазор сомонӣ;
- мақомоти дигари давлатӣ - 214361 ҳазор сомонӣ.
- фаъолияти сиёсати берунӣ - 240176 ҳазор сомонӣ;
- мақомоти дигари давлатӣ - 214361 ҳазор сомонӣ.
- Мудофиа (на барои нашр).
- Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, судҳо ва прокуратура (на барои нашр).

Маориф - 705808 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- таҳсилоти умумӣ - 155742 ҳазор сомонӣ;
- таҳсилоти касбӣ - 387490 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи маориф - 162576 ҳазор сомонӣ.

Тандурустӣ - 275530 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- беморхонаҳо - 159636 ҳазор сомонӣ;
 - марказҳои саломатӣ - 4979 ҳазор сомонӣ;
 - ҳифзи саломатии аҳоли - 32350 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ - 78566 ҳазор сомонӣ.
- Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ - 507191 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- суғуртаи иҷтимоӣ - 336666 ҳазор сомонӣ;
 - ҳифзи иҷтимоӣ - 50984 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ - 119541 ҳазор сомонӣ.
- Фарҳанг ва варзиш - 286298 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш - 4394 ҳазор сомонӣ;
- муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ - 70624 ҳазор сомонӣ;
- воситаҳои ахбори омма - 112607 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш - 98672 ҳазор сомонӣ.

Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангал - 68935 ҳазор сомонӣ.

Комплекси сӯзишворию энергетикӣ - 5296457 ҳазор сомонӣ (**ҚҶТ аз 2.10.2018**

с., № 1552).

Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор - 160037 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- барои рушди соҳаи ҷорводорӣ - 4000 ҳазор сомонӣ;
- барои рушди соҳаи растанипарварӣ - 4300 ҳазор сомонӣ;
- барои рушди муносибатҳои лизингӣ ва

таъсису мукаммал намудани марказҳои	
хизматрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ	- 30000 ҳазор сомонӣ.
Саноат ва сохтмон	- 133083 ҳазор сомонӣ.
Нақлиёт ва коммуникатсия	- 172764 ҳазор сомонӣ.
Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасонӣ	- 56300 ҳазор сомонӣ.
Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил	
карда нашудаанд	- 3276794 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- амалиёт бо уҳдадорихои қарзии давлатӣ	- 1413448 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
- амалиёт бо уҳдадорихои қарзии дохилии давлатӣ	- 179577 ҳазор сомонӣ;
- амалиёт бо уҳдадорихои қарзии берунаи давлатӣ	- 1233871 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ	
намудани вазифаҳои пойтахт	- 25000 ҳазор сомонӣ;
- Фонди хароҷоти пешбиниамудаи	
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 78839 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои	
иқтисодиёт гурӯҳбандӣ нашудаанд	- 1759507 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 7. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии идоравӣ ва барномавӣ

1. На барои нашр.

2. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ дар соли 2018 аз рӯи гурӯҳбандии барномавӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, комплекски сӯзишворию энергетикӣ, кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, нақлиёт ва коммуникатсия тибқи замимаи 2 муқаррар карда шавад.

Моддаи 8. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ

Дар соли 2018 харочоти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин муқаррар карда шавад:

Харочот - 13076615 ҳазор сомонӣ (*ҚҶТ аз 2.10.2018 с., № 1552*),

аз ҷумла:

Пардохти музди меҳнат - 1541731 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- музди меҳнати кормандони асосӣ - 1471163 ҳазор сомонӣ;

- музди меҳнати кормандони ҳайати

техникӣ ва хизматрасонӣ - 70568 ҳазор сомонӣ.

Маблағчудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ - 204615 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- аз ҳисоби музди меҳнати кормандони асосӣ - 179646 ҳазор сомонӣ;

- аз ҳисоби музди меҳнати кормандони

ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ - 17661 ҳазор сомонӣ;

- суғуртаи тиббӣ ва суғуртаҳои дигар - 7308 ҳазор сомонӣ.

Хариди мол ва хизматрасонӣ - 2161776 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- пардохти хизматрасонии коммуналӣ - 145526 ҳазор сомонӣ;

- пардохти хизматрасонии алоқа - 72621 ҳазор сомонӣ;

- дигар хариди мол ва хизматрасонӣ - 1943629 ҳазор сомонӣ.

Хизматрасонии қарзҳои дохилӣ ва беруна - 1413448 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- пардохти ғоизҳои қарзи дохилӣ - 179577 ҳазор сомонӣ;

- пардохти қарзи берунаи асосӣ - 538680 ҳазор сомонӣ;

- пардохти ғоизҳои қарзи берунаи асосӣ - 695191 ҳазор сомонӣ.

Харочоти пардохти кумақпулиҳо (субсидияҳо) - 87680 ҳазор сомонӣ.

Харочот барои трансфертҳо - 1014933 ҳазор сомонӣ.

Кумакпулиҳои иҷтимоӣ	- 175294 ҳазор сомонӣ.
Трансфертҳои дигар	- 295068 ҳазор сомонӣ.
Амалиёт бо дороиҳо, уҳдадориҳо ва сармоягузорӣ	- 6182073 ҳазор сомонӣ (<i>ҚЧТ аз 2.10.2018 с., № 1552</i>),
аз ҷумла:	
- маблағгузориҳои асосии мутамарказ	- 5864803 ҳазор сомонӣ (<i>ҚЧТ аз 2.10.2018 с., № 1552</i>);
- хариди мошинҳо ва таҷҳизот	- 65715 ҳазор сомонӣ;
- дигар дороиҳои ғайримолиявӣ	- 242796 ҳазор сомонӣ;
- хариди дороиҳои молиявии дохилӣ	- 8759 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 ба маблағи 315354 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 10. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷудошаванда

1. Ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои фонди музди меҳнат ба маблағи 820797 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон	- 174057 ҳазор сомонӣ;
- вилояти Хатлон	- 461007 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Варзоб	- 12307 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Рашт	- 41498 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Лахш	- 28886 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Нуробод	- 26983 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Сангвор	- 14185 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод	- 18559 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Файзобод	- 26296 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Шаҳринав - 17019 ҳазор сомонӣ.

2. Ҳаҷми кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз бучети ҷумҳуриявӣ барои бучетҳои маҳаллӣ барои пардохти хароҷоти ҷорӣ ба маблағи 4239 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- ноҳияи Сангвор - 3785 ҳазор сомонӣ;

- ноҳияи Тоҷикобод - 454 ҳазор сомонӣ.

3. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) ба фондҳои мақсадноки давлатӣ, ба бучети вилоятии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоятҳо ва ҷумҳурӣ аз рӯи иҷрои воқеии бучети ҷумҳуриявӣ мустақиман аз бучети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад.

Моддаи 11. Маблағҳои нақди гардони ҳазинавии бучети ҷумҳуриявӣ

Маблағҳои нақди гардони ҳазинавии бучети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2019 ба маблағи 239313 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд.

Моддаи 12. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти бучетҳои маҳаллӣ

1. Дар соли 2018 ҳаҷми умумии бучетҳои маҳаллӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия), ки аз бучети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешаванд, ба маблағи 5782934 ҳазор сомонӣ, хароҷот ба маблағи 5793086 ҳазор сомонӣ ва касри бучет ба маблағи 10152 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла дар бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон - 1254 ҳазор сомонӣ, вилояти Хатлон 7367 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб - 180 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Рашт - 311 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Лахш - 193 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Нуробод - 176 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Сангвор - 111 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод - 123 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод - 220 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Шаҳринав - 217 ҳазор сомонӣ муайян карда шаванд.

2. Касри бучетҳои маҳаллӣ дар соли 2018 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблағҳои озода, ки ба ҳолати 1 январи соли 2018 ба вучуд омадааст, пушонидани мешавад.

Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ ба бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ

1. Дар соли 2018 ба бучети ҷумҳуриявӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шаванд:

- андоз аз фурӯши алюминийи аввалия

100 фоиз;

- бочҳои гумрукӣ 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксизи беруна 100 фоиз;
- дигар пардохтҳои хатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин муҷозоти ҷаримагии онҳо), хироч барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 100 фоиз;
- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик"
- андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз ғоида, инчунин андозҳо барои захираҳои табиӣ (роялти барои об) 100 фоиз;
- аз Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Неругоҳи барқи оби Сангтӯда-1" андозҳо барои захираҳои табиӣ (роялти барои об) 100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати алюминийи Тоҷик" - андоз аз арзиши иловашуда 100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии "Роҳи оҳани Тоҷикистон" ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктелеком" - андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз ғоида 100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон "Амонатбанк" - андоз аз ғоида 100 фоиз;
- аз марказҳои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, намояндагӣҳои дипломатӣ, консулгарӣҳо ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда - андоз аз даромади шахсони воқеӣ 100 фоиз;
- аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ (ба истиснои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷиктелеком") - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромади шахсони воқеӣ ва дигар пардохтҳои хатмӣ 100 фоиз;
- аз Ҷамъияти дорой масъулияти маҳдуди Тоҷикистону

Америка "Корхонаи муштраки Анзоб" - андоз аз фоида 50 фоиз;

- пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабарандагони

сарватҳои зеризаминӣ аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои

фоиданок (ба ғайр аз канданиҳои фоиданоки маъмулӣ,

обҳои зеризаминӣ ва лойи табобатӣ) 100 фоиз;

- на барои нашр.

2. Дар соли 2018 ҳиссачудокунии маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба бучети ҷумҳуриявӣ ва бучетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:

- ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд ва шаҳрҳои Роғун, Турсунзода ва Ҳисор) – 100 фоиз;

- аз вилояти Суғд – 60 фоиз ба бучети вилоят ва 40 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Роғун – 25 фоиз ба бучети шаҳр ва 75 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Турсунзода – 81 фоиз ба бучети шаҳр ва 19 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Ҳисор – 89 фоиз ба бучети шаҳр ва 11 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз фоида:

- ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Роғун) – 100 фоиз;

- аз шаҳри Душанбе – 33 фоиз ба бучети шаҳр ва 67 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Ваҳдат – 42 фоиз ба бучети шаҳр ва 58 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Роғун – 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ.

- андоз аз даромад:

- ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Роғун) – 100 фоиз;

- аз вилояти Суғд – 58 фоиз ба бучети вилоят ва 42 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Душанбе – 30 фоиз ба бучети шаҳр ва 70 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Ваҳдат – 30 фоиз ба бучети шаҳр ва 70 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- аз шаҳри Роғун – 50 фоиз ба бучети шаҳр ва 50 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба бучети ҷумҳуриявӣ 100 фоиз;

- аксизҳо:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз;

- низомҳои махсуси андозбандӣ:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз;

- андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз.

3. Воридоти андозҳои танзимшавандае, ки ҳиссаи он ба даромади бучети ҷумҳуриявӣ пешбинӣ шудааст, сараввал ба бучети ҷумҳуриявӣ дохил гардида, ҳиссаи бучетҳои маҳаллӣ сари вақт гузаронида мешаванд.

4. Воридоти андозҳои танзимшавандае, ки ба бучети ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшаи умумии тасдиқгардида барзиёд дохил шудааст, ба бучети шаҳри Душанбе гузаронида мешавад.

Моддаи 14. Бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

1. Бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 2730823 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби андози иҷтимоӣ ба маблағи 2665823 ҳазор сомонӣ ва мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ба маблағи 65000 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2730823 ҳазор сомонӣ мувофиқи замимаи 3 тасдиқ карда шавад.

2. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ дар ҳолате ҷудо карда мешавад, агар даромади бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа талаботи воқеии пардохти нафақа ва кумакпулиҳоро қонеъ карда натавонад.

3. Дар соли 2018 даромади бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ, хароҷоти он барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки ба вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷудо карда мешавад, мувофиқи замимаи 4 тасдиқ карда шавад.

4. Дар соли 2018 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андози иҷтимоӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешавад, барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- аз Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати алюминийи Тоҷик" 100 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Душанбе 33 фоиз ба суратҳисоби Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 67 фоиз ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Роғун 22 фоиз ба суратҳисоби шӯъбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 78 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои дигари тобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шӯъбаҳои дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Моддаи 15. Имтиёзҳои андозӣ барои корхонаю ташкилотҳои алоҳида дар соли 2018

1. Андоз аз арзиши иловашуда дар соли 2018 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ), таҳвили он ба корхонаҳои коркарди гандум, инчунин фурӯши маҳсулоти аз гандум коркардшуда ба меъёри 10 фоиз муқаррар карда шавад. Баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашудае, ки ҳангоми хариди (воридоти) дигар молу маҳсулоти (қору хизматрасониҳои) барои таҳвили минбаъдаи гандум ва (ё) коркард ва фурӯши маҳсулоти аз гандуми коркардшуда истифодашаванда пардохта шудааст, наметавонад аз 10 фоиз зиёд бошад.

2. Дар соли 2018 воридоти нақлиёти махсуси коммуналию мусофиркашонии ҷамъиятӣ, ёрии таъҷилӣ ва автомобилҳои сабукрави назоратӣ, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҳисоби бучети шаҳри Душанбе харидорӣ мешаванд ва барои пурра намудани парки нақлиёти мусофиркашонӣ ва беҳтар гардонидани таъминоти соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе равона мегарданд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ, ҳамчунин воридоти қувваи барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

3. Дар соли 2018 Корхонаи воҳиди давлатӣ "Оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе" ҳангоми фурӯши озуқа, инчунин воридоти маҳсулот, ки номгӯйи он аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад (**ҚҶТ аз 13.03.2018 с., № 1514**).

4. Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Маркази барқу гармидиҳӣ"-и Душанбе, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад.

5. Дар соли 2018 иҷрои қор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаи "Исмоили Сомонӣ", воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе ва муассисаҳои таълимӣ барои 1200 ҷойи нишаст дар деҳаи Элоки Ҷамоати деҳоти Қалъаи Дашти ноҳияи Файзобод, барои 1200 ҷойи нишаст дар маҳаллаи Чордаи шаҳри Ваҳдат, сохтмон ва таҷдиди 20 км роҳи автомобилгард дар ноҳияи Данғара, намояндаи фармоишгар Консорсиуми байналмилалӣ "COYENE ET BELLIER", сохтмони ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби ширкати хитой "Синзиян Бенсин" ва сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар шаҳри Қўрғонтеппа барои 320 ҷойи нишаст, шаҳри Сарбанд барои 320 ҷойи нишаст, ноҳияи Данғара барои 640 ҷойи нишаст аз ҷониби ширкати хитойи "Синохайдро" аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз ғоида озод карда мешаванд. Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншооти мазкур тибқи номгӯй ва ҳаҷми тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

6. Дар соли 2018 воридоти ангишт ба ҷумҳурӣ ба миқдори 7200 тонна барои қонё гардонидани талаботи шахсони воқеию ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

7. Дар соли 2018 иҷрои қор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз ғоида озод карда мешаванд.

8. Дар соли 2018 ба маблағи қарзи андозҳои Ҷамъияти саҳомии қушодаи "Неругоҳи барқи обии Сангтӯда-1", ки аз ҳисоби таҳвили қувваи барқ ба Ширкати саҳомии холдингии қушодаи "Барқи Тоҷик" ба вучуд омадааст, ғоизҳои тибқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида, ҳисоб карда намешаванд.

9. На барои нашр.

10. Воридоти маснуоти заргарӣ то 30 июни соли 2018 аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва бочи гумрукӣ озод карда шуда, бар ивази онҳо пардохти махсуси гумрукӣ ба андозаи зерин муқаррар карда шаванд:

- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали тилло – 18,0 сомонӣ;

- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали нуқра – 3,06 сомонӣ.

11. Дар соли 2018 воридоти ҳамаи намудҳои чорвои зотӣ (таъйиноти гӯштӣ, ширӣ ва пашмӣ), тухмии элита ва репродуксионии навъҳои зироатҳои кишоварзӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои

тасдиққунандаи зот ва сифати тухмӣ аз хоричи кишвар бо мақсади парвариш ва истехсоли маҳсулот, инчунин тухмии кирмак барои пиллапарварӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

12. Воридоти таҳвили ашёи хом (фурнитура) барои истехсоли либоси мактабӣ ба корхонаҳои дӯзандагӣ, ки номгӯи онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

13. Дар соли 2018 ҷиҳати навсозии техникаи Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Тоҷик Эйр", Корхонаи воҳиди давлатии "Роҳи оҳани Тоҷикистон" ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мусофирон воридоти ҳавопаймоҳо, локомотивҳо ва вагонҳои замонавии мусофиркашонӣ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд (ҚҶТ аз 5.02.2018 с., № 1504).

14. Дар соли 2018 воридоти таҷҳизоти муосири радиоэлектронӣ, ки номгӯӣ ва миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷикаэронавигатсия" харидорӣ карда мешавад, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад (ҚҶТ аз 19.06.2018 с., № 1536).

15. На барои нашр.

16. Дар соли 2018 воридоти дарахтон, гулу буттаҳои ороишӣ аз ҷониби Агентии захираҳои моддии давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои маҷмааи "Нишони давлатӣ" ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пешбинӣ гардиданд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад (ҚҶТ аз 03.01.2019 с., № 1587).

Моддаи 16. Ҳиссагузорӣ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт аз ҳисоби иҷрои барзиёдии даромади буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ

Дар соли 2018 аз ҳисоби иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо баъд аз пӯшонидани касри буҷет ва иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ 20 фоизи маблағ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт равона карда мешавад.

Моддаи 17. Муқаррарот оид ба ҷойгиронии депозитҳои буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар бонкҳо

Дар соли 2018 бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет, маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ки ба ҳолати 1 январи соли 2018 ба вучуд

меоянд, ҳамчун депозит бо фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати кӯтоҳмуддат дар давоми соли бучетӣ ҷойгир карда мешаванд.

Моддаи 18. Моддаҳои ҳимояшавандаи бучети давлатӣ

1. Дар соли 2018 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағҷудокуниҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, идрорпулӣ, нафақа, кумакпулӣ, ҷубронпулӣ ва пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ дохил карда шаванд.

2. Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои дахлдори хароҷот, дар ҳолати набудани қарз аз рӯи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои маҳаллии он ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо тартиби муқарраргардида ба нақшаи тасдиқшудаи моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намоянд.

Моддаи 19. Воридот ба бучети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои бучетӣ ва муқаррарот оид ба хароҷоти маблағҳои махсус

1. Маблағҳои махсуси вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои аз ҳисоби бучети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти ташкилоту муассисаҳои дахлдори бучетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон, 40 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 50 фоизи маблағҳои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, дастгоҳҳои марказӣ ва мақомоти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоиз маблағҳои махсуси дигар ташкилоту муассисаҳои бучетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ, сарпарастӣ, мақсадноки супоришӣ аз ҳисоби бучети давлатӣ ва Хазиनाи сарватҳои давлатии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар семоҳа ба бучети дахлдор ворид карда мешаванд.

2. Ба муассисаю ташкилотҳои бучетӣ истифодаи маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ) берун аз низоми хазинадорӣ тавассути ташкилотҳои қарзӣ манъ аст. Дар ҳолати риоя нагардидани низоми мазкур маблағҳои ошкоргардида пурра ба даромади бучети дахлдор ситонида мешаванд.

3. Дар сурати аз ҳаҷми маблағи дар буҷети давлатӣ тасдиқшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии он метавонанд ба сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва ба қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ тағйироти дахлдор ворид намоянд.

4. Дар соли 2018:

- дар ҳолати иҷро нагардидани қисми даромади буҷети давлатӣ ва норасоии маблағ барои пардохти хароҷоти дар буҷет пешбинигардида, маблағгузории пардохти музди меҳнат, хизматрасониҳо аз рӯи истифодабарии қувваи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналии вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо, ки маблағҳои махсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда мешавад;

- 50 фоизи маблағҳои аз ҳисоби додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағҳои аз ҳисоби истифодабарии захираҳои рақамгузори бадастовардаи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешаванд. 50 фоизи маблағҳои боқимонда дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, тибқи Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд ва 50 фоизи маблағ дар ихтиёри Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, тартиби дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинигардида нисбат ба он татбиқ намегардад;

- маблағҳо, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии (ба истиснои пардохт барои додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили электронии иттилоотӣ) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагҳои дипломатӣ ва консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ворид мегарданд, баъди пардохт ба буҷет мутобиқи қисми 1 ҳамин модда, дар сметаи ягонаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта шуда, барои маблағгузории фаъолияти онҳо ва сохтмону таъмири биноҳои маъмурӣ равона карда мешаванд;

- маблағҳои аз ҳисоби додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили электронии иттилоотӣ бадастовардаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 100 фоиз ба фонди андӯхти дар сарраёсати хазинадорӣ марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта гузаронида шуда, хароҷоти он тибқи фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешаванд;

- дар ҳолати норасоии маблағҳои дар буҷет барои нигоҳдории намояндагҳои дипломатӣ, консулгарӣ ва намояндагҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа пешбинигардида, фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешаванд.

5. Бақияи маблағҳои бучетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намояндагӣҳои дипломатӣ ва консулгарӣҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, ки ба ҳолати 1 январи соли 2018 ба вуҷуд омадааст, ба бучети ҷумҳуриявӣ баргардонида намешаванд ва хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузориҳои хароҷоти бучети соли 2018 пешбинишуда равона карда мешаванд.

6. На барои нашр.

Моддаи 20. Суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ

1. Дар соли 2018 воридот ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ ба андозаи 5 Ҷоиз аз ҳисоби иҷроии барзиёдии қисми даромади бучетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, инчунин 10 Ҷоизи маблағҳои махсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 Ҷоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти шиносномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ташкилоту муассисаҳои бучетӣ, ба истиснои муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли муқаррар карда шаванд. Ворид намудани маблағҳо ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо тартиби муқарраргардида тибқи дастурамали аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида амалӣ карда мешавад.

2. Хароҷоти маблағҳо аз суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо фармоишҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

Моддаи 21. Имтиёзҳо барои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти қудратӣ

1. Маблағи рафтумад ба маҳалли гузаронидани руҳсатӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз муқаррар гардидааст, дар як сол як маротиба, дар доираи

маблағҳои пешбинигардида, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.

2. На барои нашр.

3. Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағе, ки тибқи Қонуни мазкур барои фонди музди меҳнат дар сметаҳои ягонаи даромад ва хароҷоти вазорату идораҳои дахлдор тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

Моддаи 22. Муқаррарот оид ба ҳавасмандгардонии кормандон ва таҳкими заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Аз 1 январи соли 2018 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва таҳкими заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 фоизи маблағҳои умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андоз, ғоиз ва ҷарима аз рӯи онҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, низомҳои махсуси андозбандӣ ва андозҳои маҳаллӣ, ки дар ҷараёни фаъолияти назоратӣ ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30 фоизи маблағҳои хирочи гумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда мешаванд.

2. Маблағҳо аз ҳисоби даромадҳои андозӣ, ба истиснои андозҳо ва низомҳои махсуси қисми 1 моддаи мазкур нишондодашуда бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ бо намуди андоз ворид карда шуда, ҳиссаи он мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, барои маблағгузорию тадбирҳои муқарраргардида истифода мешаванд. Тартиби дар моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбат ба мақомоти мазкур татбиқ намегардад.

Моддаи 23. Андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо

Аз 1 январи соли 2018 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкунии андоз, боч, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, муҷозоти ҷаримаӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкунии дигар бузургҳои арзиши ҳадди ниҳой (поёнӣ ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 50 сомонӣ муқаррар карда шаванд.

Моддаи 24. Муқаррарот оид ба пардохти маблағ тибқи ҳалномаҳои суд ва ба буҷет ворид намудани ҷаримаҳо ва дигар пардохтҳо ҳангоми риоя накардани қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Иҷрои ҳалномаҳои суд дар бораи рӯендани зарари моддию маънавии аз тарафи қормандони мақомоти идорақунии давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонидашуда, аз ҳисоби маблағҳои сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти онҳо амалӣ карда мешаванд.

2. Маблағҳои аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбурқунӣ барои риоя накардани қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла аз ҳисоби мусодираи молу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулӣ воридшуда ва ҳамчунин ҷуброни зарари молиявии дар натиҷаи риоя накардани интизоми молиявӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ расонидашуда, ба истиснои маблағҳои, ки аз вайронқунандагони қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба замин ситонида мешаванд, ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешаванд.

Моддаи 25. Тасдиқи ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016

1. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 аз рӯи даромад ба маблағи 18483788 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 18294331 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбат ба хароҷот ба маблағи 189457 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

2. Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 барои пардохти уҳдадорихоӣ қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии беруна бо дарназардошти хизматрасонии он ба маблағи 1105804 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 26. Муқаррарот оид ба ворид намудани тағйирот ба Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2018, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон" бе тағйир додани ҳаҷми қасри буҷет тағйирот ворид намояд.

2. Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истехсолот (қор ва хизматрасонӣ), андозаи нарх, меъёри андоз, заминаи андозбандӣ, инчунин тағйирёбии сохтори ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳои даромад ва хароҷоти буҷетҳои дахлдор тағйирот ворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байни буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва буҷетҳои маҳаллӣ ҳисоби байниҳамдигарӣ мегузаронад.

3. Мақомоти молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе чунин ҳисоби байниҳамдигариро метавонанд байни буҷетҳои маҳаллии дахлдор амалӣ намоянд.

Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2018 мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе, 16 ноябри соли 2017,

№ 1469